

МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ

Hilfswerk International дар Тоҷикистон

E-mail: aslanov@hilfswerk.tj | Web: www.hilfswerk.tj

Hilfswerk International дар Австрия

E-mail: office@hwa.or.at | Web: www.hilfswerk.at/international/en/

АККСҚ – Ассотиатсияи Корхонаҳои Коркарди Меваю Сабзавоти Қирғизистон

E-mail: fruit@eclat.tj | Web: www.afve.org

МИС – Маркази Идоракунии Сифат, Тоҷикистон (Центр Менеджмента Качества)

E-mail: mirzozavshan.qobilov@qmc.tj | Web: <http://qmc.tj/>

АСШХҚК – Ассотиатсияи Саноати Шакар, Хӯрокворӣ ва Коркарди Қазоқистон

E-Mail: naurzgaliyeva.aizhan@gmail.com | Web: <http://profood.kz/>

ИМКТ - Иттифоқи Мушовирони Касбии Тоҷикистон

E-mail: info@consulting.tj | Web: <https://consulting.tj/info/upct/>

REDD France – REDD Фаронса

E-mail: pascal.bernardoni@redd.pro | Web: www.redd.pro

ААС - Кластери Кишоварзии Австриягӣ (ККА)

E-mail: office@aac.or.at | Web: www.aac.or.at

Quality Austria

E-mail: office@qualityaustria.com | Web: <https://www.qualityaustria.com/en/>

АДА - Оҷонсии Рушди Австриягӣ (ОРА)

E-mail: office@ada.gv.at | Web: entwicklung.at/en

Маводи мазкур бо маблағгузори **Иттиҳоди Аврупо** дар доираи барномаи «Осиёи Марказӣ - Инвест V» омода ва ба чоп расидааст. Фикрҳои дар ин мавод овардашуда, набояд ҳатман фикрҳои Иттиҳоди Аврупо инъикос кунанд.



@Alexandra Pawloff

ИТТИҲОДИ АВРУПО

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлаки узв иборат аст, ки онҳо қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирҳои хешро пайванданд. Ҳамроҳи табиқасеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсро нигоҳ доштанд.

Иттиҳоди Аврупо устуворона кушиш менамояд, ки ба дастовардҳо ва арзишҳои худ давлатҳо ва халқҳои берун аз минтақаи он мавқеъ доштара ҷалб ва пешкаш намояд.

Комиссияи Аврупоӣ (КА) - мақомоти иҷрокунандаи Иттиҳоди Аврупо мебошад.

Комиссияи Аврупоӣ – бо панҷ давлати Осиёи Марказӣ ҳамкорӣ менамояд: Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркменистон ва Узбекистон, ҳамкорӣ ҳам ҳамаҷониба ва ҳам ҳамаҷониба дар сатҳи минтақавӣ мебошад.

Барномаи «Осиёи Марказ-Инвест» - соли 2007 дар доираи Стратегияи Минтақавии **Комиссияи Аврупоӣ** дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2007-2013 қабул гардида аст.

Мақсади Барномаи «Осиёи Марказӣ -Инвест» - паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ бо роҳи дастгирии бахши хусусӣ мебошад. Таваҷҷӯҳи махсус барои рушди корхонаҳои хурд ва миёнаи соҳибкорӣ ва дастгирии онҳо баҳри қадам ба қадам воридшавӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Телефон: + 992 37 221 74 07
Факс: + 992 372 214321

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Узбекистон:

Суроға: ш.Тошканд, ноҳияи Юнусобод, хиёбони Амир Темур 107 Б
Телефон: +998 78 120 16 01

www.ec.europa.eu



FUNDED BY THE EUROPEAN UNION



BOOSTING SMALL BUSINESS COMPETITIVENESS



Барномаи Иттиҳоди Аврупо “Осиёи Марказӣ - Инвест V”



FUNDED BY THE EUROPEAN UNION



BOOSTING SMALL BUSINESS COMPETITIVENESS

Austrian
Development
Agency

CANDY-V

Ҳамгироии минтақавӣ ва баландбардории
иқтисодии рақобатнокии КМХМ дар агробизнес
ва мусоидат ба тиҷорат дар Осиёи Марказӣ -
CANDY V



Лоиҳа дар консортиум бо роҳбарии
Hilfswerk International амали мегардад

ЛОИҲА

Hilfswerk International – дар ҳамкорӣ бо шарикон АКМҚ, МИС, АСШХҚ, ИМКТ, REDD Фаронса, ААС и Quality Austria лоиҳаи «Ҳамгирии минтақавӣ ва баландбардории иқтисодии рақобатнокии корхонаҳои микро, хурд ва миёна (КМХМ) дар агробизнес ва мусоидат ба тиҷорат дар Осиёи Марказӣ»

Лоиҳаи мазкур аз ҷониби **Иттиҳоди Аврупо** дар доираи барномаи «Осиёи Марказӣ- Инвест V» ва **Оҷонсии Рушди Австриягӣ** маблағгузори мегардад.



Мақсади асосии лоиҳа - ин мусоидат намудан ба афзоиш ва рушди КМХМ дар Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Қазоқистон ва ба ҳамин васила мусоидат намудан ба воридшавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ба тиҷорати байналмилалӣ мебошад.

Гуруҳҳои мақсаднок:

КМХМ дар соҳаи коркард, ташкилотҳои махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа, таъминкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, истеъмолкунандагон, ассотсиатсияҳои касбӣ, иттиҳодияҳои фермерон, кооперативҳо, ассотсиатсияи коркардкунандагон ва фурушандагон.

Минтақаҳои мақсаднок:

Тоҷикистон
Узбекистон
Қирғизистон



Лоиҳа иқтисодии истеҳсолкунандагони КМХМ, коркардкунандагон ва содиркунандагони маҳсулоти хӯрокворӣ, инчунин ташкилотҳои махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа, ки татбиқи стандартҳои тиҷорати сифат, бехатарӣ ва пайғирӣ, пешбурди маҳсулоти хӯрокворӣ, кластеркунонӣ ва идоракунии донишро дастгирӣ намуда муттаҳид менамояд. Тавассути мустақам кардани иқтисодии ташкилотҳои махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа дар таҳия ва татбиқи воситаҳои самараноки маркетингӣ, аз қабили нишондиҳандаҳои чуғрофӣ (НЧ), лоиҳа ба эҷоди арзиши иловашуда, афзоиши шуғл ва рушди агротуризм мусоидат мекунад.



Ташкилотҳои самараноки махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа метавонанд дар тамоми заңчири арзиши иловагӣ хидматҳои босифати рушди соҳибкориро таъмин кунанд. Ин ба иштирокчиёни маҳаллӣ имкон медиҳад, ки ба бозорҳои нав ворид шаванд, микдори зарурии маҳсулотро таъмин намоянд, системаи ҳамгиришудаи идоракунии сифатро ҷорӣ кунанд ва нархи арзандаи молҳои худро ба даст оранд, ки ин ба рушди тамоми соҳа мусоидат мекунад.

Тавачҷӯҳи махсус ба рушди содирот дода мешавад, ки ба КМХМ минтақавӣ даромади иловагӣ меорад.

Чуъи калидии ин лоиҳа ҳамгирии иқтисодии дохилӣ ва хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ тавассути рушди ҳамкорӣ байни ташкилотҳои махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа, бахшҳои хусусӣ ва давлатӣ дар минтақа мебошад.

Лоиҳа ба таҳкими ҳамкориҳои зич байни намоёндагони тиҷорати Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ, кушодани бозорҳои нав барои истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагон мусоидат мекунад. Мо боварӣ дорем, ки ҳамгирии минтақавӣ ва муҳити бозғитимоди тиҷорат рушдро суръат мебахшад ва аз ин рӯ камбизоатии деҳотро аз байн мебарад.

ШАРИКОН

Лоиҳа дар шарикони баробарҳуқуқ бо ташкилотҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ татбиқ карда мешавад:



АСШХҚ -
Ассотсиатсия
Саноати Шакар,
Хӯрокворӣ ва
Коркарди
Қазоқистон



ИМКТ - Иттифоқи
Мушовирони
Касбии
Тоҷикистон



REDD Фаронса



АКМҚ –
Ассотсиатсия
Корхонаҳои Коркарди
Меваю Сабзавоти
Қирғизистон



МИС –
Маркази
Идоракунии
Сифат



Quality Austria



ААС - Кластери
Кишоварзии
Австриягӣ (ККА)

Лоиҳаи зерин қисми барномаи Hilfswerk International оиди воридшавии давлатҳои Осиёи Марказӣ ба иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад.



Hilfswerk International – яке аз ташкилотҳои ғайритиҷорати пешрафта ба ҳисоб меравад, ки дар соҳаи рушд ва кумаки башардустона ҳамкорӣ мекунад. Ҳамаи амалиётҳои мо бо назардошти усули рушди устувор ва ҳамаҷаҳади ҳуқуқи инсон фаъолият дорад. Hilfswerk International дар Осиёи Марказӣ бошад аз соли 2001 фаъолияти хешро мебарад.